

Садои мардум

№22 (4918)

ДУШАНБЕ,
17 ФЕВРАЛИ СОЛИ 2025

Аз 1 январи соли 1991
чоп мешавад

www.sadoimardum.tj

Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон



РИВОЯТИ ЭМОМАЛИ РАҲМОН

Агар шумо шахсияти сиёсии дигареро дар замони муосир мешиносед, ки бештар аз мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва рушди фарҳанги ориёӣ самимона заҳмат кашидааст, намуна ва мисол биваред!

Як нависанда ва паҳлушгар ва ҳар касе вақте мавзуеро матраҳ мекунад, бояд он мавзуеро бо далел ва афкори солим баррасӣ ва арзёбӣ намояд. Ман як форсизабони хориҷӣ ҳастам, яъне аз Тоҷикистон нестам, аммо дар бораи Президенти Тоҷикистон, Ҷаноби Оли мухтарам Эмомалӣ Раҳмон мақола на-нависам. Пурсиш ин метавонад бошад, ки чаро бояд мақола бинависам? Посухи ман ин аст, ки тадбирҳои фарҳангии ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон барои посдорӣ аз фарҳанги ҳамаи форсизабонони ҷаҳон судманд ва ниҳоят пураҳамият аст. Бинобар ин, мани форсизабон ҳақдорам, ки дар бораи Эмомалӣ Раҳмон бинависам, қадрдон ва сипосгузори Ҷаноби Оли бошам, зеро Эмомалӣ Раҳмон бо посдорӣ аз фарҳанги тоҷикон ва ориёӣҳо аз хувият ва фарҳанги ҳар ориёӣ ва форсизабон дар ҷаҳон ҳимоят менамоянд.

Дар оғози ин матлаб ду мавзуеро дар бораи ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон матраҳ намудам, ки яке «Паёмовари сулҳ» ва дуюми «Паёмовари оғоҳии миллӣ» аст. Чунони дар оғози матлаб ишора шуд, ҳар мавзуе бояд бо далел ва воқеъбинона мавриди баррасӣ қарор дода шавад. Бар ин асос ман бояд дар бораи ду мавзуе далел биварам ва собит намоям, ки чаро ин ду мавзуеро дар бораи Ҷаноби Оли матраҳ мекунам.

Мавзуи аввалро меҳомам бо як матлаби форсӣ ва достоне аз «Гулистон»-и Саъдӣ мавриди баррасӣ қарор диҳам. Дар «Гулистон»-и Саъдӣ достонест, ки «подшоҳе бо чамъе аз афрод дар кишти савор буданд, аммо яке аз афрод, ки ҳеҷ гоҳе савори кишти нашуда буд, аз тарс бисёр норухатӣ ва сарусадое мекард. Ҳакиме дар кишти буд, аз подшоҳе иҷоза гирифт, то он фардро ором кунад. Подшоҳе иҷоза дод. Ҳаким гуфт, ӯро ба дарё андохед, чанд сарбоз ӯро ба дарё андохтанд ва пас аз чанд лаҳза аз мӯяш гирифтанд, ба кишти баргардониданд. Он фард дар гӯшае ҳазид ва ором гирифт ва қадри киштиро фаҳмид. Ҳаким гуфт, касе «қадри офиятро медонад, ки ба мусибате гирифтаре ояд». Он фард то гарқ шудан ба мусибате гирифтаре наомада буд, қадри офият дар киштиро намедонист.

Ин достонро барои ин ривоят кардам, ки имрӯз миллати тоҷик ба хотири мудрият ва сиёсати мудаббиронаву хирадмандонаи Роҳбари давлати Тоҷикистон давлатро бояд бидонанд, то ин офият ва амният дар кишвар ҳар чӣ бештар пойдор ва устувор бимонад.

Вақте ки Ҷаноби Оли Эмомалӣ Раҳмон сулҳ ва ваҳдати миллиро дар Тоҷикистон барқарор намуд, ба мавзуи бисёр сарнавштоси дигар тавачҷуҳ кард, ки мавзуи хувият ва худшиносии миллии тоҷикон буд.

Агар ҳақиқатро бигӯем, он чӣ имрӯз ба номи хувияти эронӣ, адабиёти эронӣ, ривоят ва ҳамосаи миллӣ, адабиёти форсӣ ва забони форсӣ ёд мешавад, дар давраи Сомониён асос ва бунёд гузошта шуданд. Сомониён тоҷик буданд. Тоҷикон яке аз қавмҳои бузурги ориёӣ ҳастанд. Фикр кунем, агар ҳукумати Сомониён рӯи кор намеомад, имрӯз мо адабиёти форсӣ, ҳамоса ва ривояти миллиро дар Эрон, Афғонистон, Тоҷикистон ва ғайраҳо доштем?!

Ба назари ман надостем, зеро шоҳони сомонӣ ва дарбори фарҳангии Сомониён буд, ки адабиёти форсӣ ва ривояти ҳамосаи миллиро асос гузоштанд. Аммо пас аз ҳукумати Сомониён нақши Сомониён ва тоҷикон дар шаклгирии забону адабиёти форсӣ ва ривояти ҳамосаи миллӣ ва мардум ба фаромӯшӣ супурда шуд ва шаклгирии забону адабиёти форсӣ бештар ба ҳукуматҳо ва ақвоми дигари ориёӣ, аз ҷумла ба эронӣ, тааллуқ гирифт. Дуруст аст, ки ҳамаи ақвоми ориёӣ дар шаклгирии адабиёт ва забони форсӣ нақш доштаанд, аммо нақши асосиро пас аз ислом дар шаклгирии ривочӣ забону адабиёти форсӣ ва ривояти миллӣ Сомониён ва тоҷикон доштанд.

Нақши тоҷикон дар шаклгирии забон ва адабиёти форсӣ ва ривояти миллӣ пас аз Сомониён то оғози давраи роҳбарии Ҷаноби Оли Эмомалӣ Раҳмон ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд. Хушбахтона, маҳз давраи роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон буд, ки тоҷикон аз лиҳози фарҳангӣ ва миллӣ дар ҷойгоҳи таърихи худ қарор гирифтанд ва ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон таъкид бар нақши тоҷикон дар шаклгирии хувият ва фарҳанги ориёӣ кард ва кишварҳои минтақа ҷаҳон ҷойгоҳи тоҷиконро дар шаклгирии фарҳанги ориёӣ, адабиёти забони форсӣ ва ривояти хувияти миллӣ дарк карданд.

Биед, воқеъбинона ин саволро матраҳ кунем, ки кадом шахсияти сиёӣ дар кишварҳои форсизабон бештар аз ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон барои фарҳанги тоҷикон ва дар кулл, барои фарҳанги ориёӣ ва адабиёти забони форсӣ заҳмат кашида ва талаш кардааст? Агар шумо шахсияти сиёсии дигареро дар замони муосир мешиносед, ки бештар аз мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва рушди фарҳанги ориёӣ самимона талаш карда, заҳмати зиёде кашидааст, намуна ва мисол биваред! Ҳақиқат ин аст, ки дар замони муосир дар кишварҳои форсизабон мо ғайр аз ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон шахсияти сиёсии дигаре надорем, ки барои хувият ва фарҳанги тоҷикон, ориёӣҳо ва форсизабонҳо дилсӯз бошад.

(Давомаш дар саҳ. 2)

Ҳамовозӣ ба Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

РАҲНАМОИ ЗИНДАГИИ ПУРСАОДАТ

Паёми навбатии Пешвои миллат аз 28 декабри соли 2024 даъват ҷиҳати ҳифзи Истиқлоли давлатӣ ва дастовардҳои он, ҳимояи амният ва манфиатҳои милливу давлатӣ, устувор гардонидани ваҳдати миллӣ ва нигоҳ доштани суботи оромии ҷомеа, инчунин, таъмин намудани рушди иқтисоди кишвар ва бехтар гардидани сатҳи зиндагии аҳоли дар шароити торафт вусъат пайдо кардани бархӯри қудратҳои ҷаҳонӣ буд. Сарвари давлат дар Паём таҳкими шароити неруҳои қудратиро муҳим арзёбӣ намуда, таъкид карданд, ки таҳким бахшидани заминаи моддӣ ва техникаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин, тадбирҳои оид ба баланд бардоштани маҳорати касбии онҳо имкон медиҳад, ки хатарҳои фаромарзӣ ва кибертаҳдидҳо сари вақт рафъ шаванд.

Дар ҳар Паём Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳҳои амалӣ сохтани барномаҳои давлатии баланд бардоштани сатҳи иқтисодӣ, иқтисодӣ ва маънавии аҳолии мамлакатро пешниҳод мекунад. Муҳимтар аз ҳама, он нуктаҳо, ки Сарвари давлат дар Паём баён намунаанд, тадриҷан амалӣ гардида истодаанд. Таъкиди ин суханҳо таҳкими ҳар чӣ бештари истиқлол, яқинорчиӣ давлат, баромадан аз бунбасте коммуникатсионӣ, бунёди иншооти муҳими стратегӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, болоравии сатҳи маърифати ҷавонон ва монанди инҳо мебошанд.

лотҳои қарзӣ супориш дода шуд, ки пешниҳоди қарз ба иқтисодиётро ҳамасола зиёде намуда, ин нишондиҳандаҳо то охири соли 2027 ба беш аз 100 миллиард сомонӣ расонанд. Таъкид гардид, ки ташаққул додани маърифати молиявии шаҳрвандон ва баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ ҳамчун яке аз омилҳои асосии татбиқи самараноки сиёсати андозу буҷет дар масъалаи гузарии ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ барои ноил гардидан ба устувории молиявии давлат ва рушди иқтисодӣ нақши муҳим дорад.

Ҳамчунин, Вазорати молия, Бонки миллӣ, Кумитаи андоз, Хадмототи гумрук, Агентии инноватсия ва тех-



Дар ин робита Пешвои миллат таъкид намуданд: «Дар ин ҷода моро зарур аст, ки дар заминаи амалисозии ҳадафҳои миллимон, пеш аз ҳама, амнияти миллӣ ва рушди устувори иқтисодиро таъмин намоем ва сатҳи сифати зиндагии мардумро боз ҳам баланд бардорем. Зеро мардуми мо мисли халқҳои дигар мамлакатҳои муамалдин ҳуқуқи маънавии зиндагии шоистаро доранд. Ин аст ҳадафи олии сиёсати давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон».

Президенти мамлакат зимни таҳлилу баррасии соҳаҳои гуногун таъкид карданд, ки тавассути амалисозии тадбирҳои зарурӣ муътадил нигоҳ доштани сатҳи таваррум таъмин гардида, соли 2024-ум он 3,6 фоизро ташкил дод. Хотирнишон шуданд, ки дар панҷ соли охир маоши қорамандони соҳаҳои буҷетӣ чор маротиба, дар маҷмӯъ 100 фоиз, зиёд гардидааст.

Президенти кишвар дар Паём дар бораи маърифати молиявии шаҳрвандон ва баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ ҳамчун яке аз омилҳои асосии татбиқи самараноки сиёсати андозу буҷет андешаҳои ҷаҳонро баён карда, таъкид намуданд, ки барои минбаъд идома додани раванди тадриҷан баланд намудани маошу нафақа унсурҳои асосӣ мебошад.

Сарвари давлат ёдовар шуданд, ки бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи афзоюндаи иқтисоди миллӣ ва аҳоли дар панҷ соли охир аз ҷониби низоми бонкии кишвар беш аз 80 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст. Ҷиҳати идома додани ин раванд ба Бонки миллӣ ва ташки-

нологияҳои рақамӣ яқҳо бо дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор гардиданд, ки ҳалли масъалаҳои вусъат додани истифодаи технологияҳои муосирӣ рақамиро ҳар чӣ зудтар татбиқ ва то охири соли 2025 пардохтҳои ғайринақдиро дар соҳаҳои буҷетӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ пурра таъмин намоянд.

Тоҷикистон дар ҷодаи гузарии ба рақамикунони соҳаҳои иқтисодӣ миллӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодӣ молиявӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. Аз ин лиҳоз, Роҳбари давлат супориш доданд, ки дар панҷ-солаи минбаъда ҷиҳати пешбурди иқтисоди рақамӣ бояд ба самтҳои зерин диққати аввалиндараҷа зоҳир шавад:

«Якум, тақмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор дар самти гузарии ба иқтисоди рақамӣ.

Дуюм, то шабақаҳои панҷ-ҷой (5G) инкишоф додани инфрасохторӣ рақамӣ, рушди марказҳои коркарди маълумот, таъсиси маҳзани муқаммали миллии маълумот.

Сеюм, рақамикунони пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ташкили маҳзани ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ.

Чорум, рушди сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо дохил ва хориҷи кишвар ва баланд бардоштани маърифати истифодаи технологияҳои рақамӣ.

(Давомаш дар саҳ. 2)

11900 ҶОИ НАВИ КОР ТАЪСИС ДОДА ШУД

Соли 2024 ба шӯъбаи Агентии меҳнат ва шуғли аҳоли дар ноҳия 4220 нафар шаҳрвандони бекор мурочиҳа намуда, 2752 нафарашон бо ҷойи кори доимӣ таъмин гаштаанд.



Дар ин бора Руслан Қодирзода, раиси ноҳияи Исмоили Сомони шаҳри Душанбе, зимни нишастии хабарӣ иттилоъ дод.

«Дар давраи ҳисоботӣ 10 ярмаркаи ҷойҳои холии кор ва вазифаҳои озод доир шуд, ки дар онҳо 2050 ҷойи холии кор пешниҳод гардид. Дар ин ҷараёниро 139 нафар корчӯ кори муносиб пайдо намуда, бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. Аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар ин давра дар ҳудуди ноҳия 11900 ҷойи нави кор таъсис дода шуд, ки ин нисбати ҳамаи давраи соли 2023-юм 329 ҷойи корӣ зиёд мебошад, - гуфт Руслан Қодирзода.

Г. РАҲМОНОВА, «Садои мардум»

ДАРОМАДИ АНДОЗ АЗ НАҚША ЗИЁД АСТ

Раиси ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе Сафар Олимзода зимни нишастии матбуотӣ иттилоъ дод, ки дар давраи ҳисоботӣ даромади аз ҳисоби андоз 108 фоиз таъмин карда шуд.

Нақшаи умумии даромадҳои дар ин муддат 1176,9 миллион сомониро ташкил дода, ба буҷети давлатӣ маблағҳои андозӣ ва ғайриандозӣ 1271,1 миллион сомонӣ ворид шудааст, ки

нисбат ба ҳамаи давраи соли 2023 ба маблағи 100 миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Қисми даромади буҷети маҳаллии ноҳия дар давраи ҳисоботӣ 103 фоиз иҷро гардида, 313,3 миллион сомонӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ба буҷети маҳаллӣ ворид шудааст, ки 8,4 миллион сомонӣ зиёд аст.



Ф. АБДУЛҲАКИМОВА, «Садои мардум»

АФЗАЛИЯТ БА СОҲАҶОИ САНОАТ ВА МАОРИФ

Соли 2024 дар ноҳияи Сино 4 корхонаи саноатӣ бунёд гардида, 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 5 боғча тариқи низоми бойлерӣ бо гармӣ таъмин шуданд.

Дар ин хусус иҷроқунандаи вазифаи раиси ноҳияи Сино Умед Гуреззода зимни нишастии матбуотӣ иттилоъ дод.

Хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия дар олимпиадаҳои фаннӣ фаъолона иштирок намуда, бо гирифтани 434 ҷойи ифтихорӣ (37 медали тилло, 115 нуқра ва 282 биринҷӣ) дар даври ҷумҳуриявӣ мақоми аввалро соҳиб гардиданд.

Тибқи иттилои раиси ноҳия дар давраи ҳисоботӣ ба буҷети маҳаллӣ аз рӯи континенти умумӣ 1 миллиарду 364 миллиону 361,0 ҳазор сомонӣ ворид гардид, ки 114,5 фоизи нақшаро ташкил медиҳад.

М. СОЛИҲЗОДА, «Садои мардум»

РИВОЯТИ ЭМОМАЛИ РАҲМОН



(Идома аз саҳ. 1)

Чашноқи Наврӯз, Чилла (Ялдо), Меҳргон ва соири чашноқи ориёӣ ва ривоятҳои миллию мардумии ориёӣ дар кишварҳои форсизабон ва дар ҷаҳон дар ҳоли фаромӯшӣ буданд. Ин талаш ва иқдомҳои ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон буд, ки аз ҷумла чашноқи Наврӯз ва Чилла аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо карда, мӯҷибаи эҷоби чашни Меҳргон ва дигар чашноқи

ниёгон дар сатҳи миллий шуданд.

Хушбахтона, бар асоси роҳбарӣ ва сиёсати фарҳангии таъсиргузори муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз Тоҷикистон марказ ва хувияти фарҳанги тамаддуни ориёӣ аст. Дар Эрон ва дар ҳамаи кишварҳои форсизабон дигар тандисҳои Рӯдакӣ, Фирдавӣ, Қурӯш ва соири шахсиятҳои форсизабон ва ориёӣ дида намешаванд.

Қобили ёдоварӣ ва хурсандӣ аст, ки дар Тоҷикистон боғро ба номи ин бузургон номгу-

тоҷикон донист. Аз ин назар, ҳар тоҷик ва форсизабон, чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ берун аз Тоҷикистон, бояд қадрдон ва сипосгузори ин шахсияти беназир бошад.

Яъқуб ЯСНО,
нависанда ва лаҷушгари минтақавӣ.
Бознашр аз АМИТ «Ховар»

Интихоботи вакилони ҳалқ - 2025

Тахти унвони «Интихобот ҳамчун арзиши демократӣ дар низоми сиёсӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ бо иштироки васеи мутахассисони соҳа, коршиносон, олимону донишмандон ва намоёндогони воягонаҳои ахбори омма баргузор гардид.

Конфронсро директори Маркази тадқиқоти стратегӣ Хайридин Усмоновро ифтихор бахшида, аз ҷумла иброн дошт, ки «интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ ва ҳамзамон, падидаи беназир аҳамият-бахши ҷомеаи демократӣ маҳсуб мешавад. Баргузори ин маъракаи сиёсӣ дар давлати озода демократии мо низ нақши ниҳотӣ бузург дошта, дар рушду тавсеаи кулли бахшҳои ҷомеа таъсири назаррас хоҳад гузошт. Ташиқу доир намудани интихобот, пеш аз ҳама, маънии иттиҳод, ҳамдигарӣ, эътимод, сулҳу субот, ҳамгироӣ, умумисозии маффиҳа, хубтар бештар кардани вазъи иҷтимоии мардум ва нишонҳои принсиҳои асосии мавҷудияти ҷомеаи демократиро дар худ таҷассум месозад. Ифодаи баёнҳои олиҳои бевоситаи ҳокимияти ҳалқ интихоботу раъйгузарии умумхалқӣ

ба ҳисоб меравад ва мардуми азият заковатманди мо ин маъракаи муҳими сиёсиро бо сари баланд ифтихори махсуси милли баргузӯр ва ҷамъабаст хоҳанд намуд».

Узви Комиссияи марказии интихобот ва раъйгузарии Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои фалсафа Махфират Хидирзода роҷеъ ба раванди иштироки ҳизбҳои сиёсӣ ва шаҳрвандон дар интихоботи парламентӣ андешаронӣ намуд.

ИНТИХОБОТ ТАҶАССУМИ ИТТИҲОДУ ҲАМДИЛӢ ВА ЭЪТИМОДУ ҲАМГИРОИСТ

«Интихобот ҳамчун маъракаи муҳими сиёсӣ яке аз омилҳои муҳими таъмини рушди демократия буда, он раванди сиёсӣ мебошад, ки мубориза барои ҳокимияти ҳосияти омосишта дошта, субъектҳои дар он иштироккунанда бо ҳадафи дақиқ ва бошуурона воридаи муборизаи сиёсӣ мешаванд. Ниҳоди интихобот фарогери ҷанба ва унсурҳои гуногун мебошад, ки тавассути онҳо вазифаҳои гузашташуда амалӣ мегарданд. Унсурҳои мундари соҳторие, ки имрӯз интихобот дар бар мегирад, имкони фаъолияти ороно ҳамчун ниҳоди тои ва воҳид таъмин менамоянд. Аҳамияту моҳияти ин

ниҳодро Конститутсияи ҷумҳурии мӯқаррар намудааст. Дар моддаи 6 Конститутсия омидааст: «Дар Тоҷикистон ҳалқ баёнҳои соҳибхитирӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, оро бевосита ва ё ба воясияи вакилони худ амалӣ мегардонад. Ифодаи олиҳои бевоситаи ҳокимияти ҳалқ раъйгузарии умумхалқӣ ва интихобот аст». Ин меъёр аҳамияти ҳоси сиёсӣ дошта, моҳияти мардумсолориро ифода

роҳбари дастҳои Кумитаи марказии Ҳизби ҳалқии демократии Тоҷикистон Абдураҳмон Хонзода оид ба «Роҳу воясияҳои мӯсири ҷалби электорати сиёсӣ дар маъракаи интихоботӣ: таҷрибаи Ҳизби ҳалқии демократии Тоҷикистон», мӯвоини раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варазиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сураҷ Чоршанбеда роҷеъ ба «Ташаққули фарҳанги интихобот ва таъсири он ба ни-

зоми амниятии миллий», дотсенти кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ ва маъмурии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҳумоюн Имомов доир ба «Ҳуқуқи интихобот ҳамчун ҳуқуқи сиёсӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон», мӯвоини директори Маркази миллии қонунгузарии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарангис Шарифзода дар мавзӯи «Мақом ва нақши ҳуқуқи интихоботӣ дар раванди маъракаи интихоботӣ» маърузаҳои ҷумҳуриявӣ ироа намуданд.

Ҳамчунин, дар ҷараёни конфронси мӯвоини директори Маркази тадқиқоти стратегӣ Лоҳутӣ Шарифзода дар мавзӯи «Интихобот ва рушди парламентаризм дар Тоҷикистон: воқеъият ва дурнамод»,

Ш. ҲУСЕЙНЗОДА,
«Садон мардум»

Рақобатҳои шадиди геополитикӣ ва пешгӯинашавандаи ҷаҳони муосир, ки дар мисоли амалиёти пайвастаи ҳаробовари низоми, вусъати бемамонияти ҷанҷҳои иттилоотӣ, ҳуҷумҳои фарҳангиву идеологӣ, густариши бевоситаи фаъолияти дахшарифони ташкилоту созмонҳои террористиву ифротгаро инъикос мегардад, Ҷумҳурии Тоҷикистонро низ нигарон намудааст. Давлат ва Ҳукумати ҷумҳурии дар даврони соҳибистиқлолӣ ба мӯқовимат алайҳи терроризму ифротгароӣ, тафриқаандозиву бегонапарастӣ, ҷалб ва шомилшавии ҷавонон ба ташкилоту ҳаракатҳои террористиву ифротгароӣ диққати махсус дода, бо мақсади пешгирии ва қоҳиши додани зуҳури ҷунун омилҳои номатлуб ҷорҳои бетаъхир менамоянд. Тоҷикистон аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ эълон дошт, ки дар мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ омода аст бо ҳама кишварҳои ҷаҳон ҳамкороиро ба роҳ монанд.

Ҳаводиси нимаи дуими асри XX нишон дод, ки вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии баъзе кишварҳои ҷаҳон ноустувор ва масъалаи таъмини минбаъдаи амният нигаронкунанда аст. Илова бар ин, баъд аз барҳам ҷӯрдани ИҶШС қисми зиёди муҳолифати иҷтимоиву иқтисодии ҷомеаи бартараф нагашта, вазъияти бамёнмада барои фарогир гаштани зуҳуроти сепаратизм, экстремизм, радикализм, фундаментализм ва ниҳот терроризм мусоидат намуд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишварҳои собиқ шӯравӣ ба шумор меравад, ки пас аз байн рафтани идеологияи коммунистӣ дар ибтидои солҳои 90-уми асри XX фазаи идеологиву ифротгароӣ андозае хонд. Созмони гуруҳҳои ифротчи динӣ ва тунд-

гаро бо истифода аз фазаи бавҷудодаме тавассути пайвастани дини ислом ба сиёсат хостанд давлати тозастиқлолро тавассути ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ нобуд сохта, ҳадафҳои ғаразнокӣ худро амалӣ намоянд, зеро кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, ки ақсари мардумаш аз ислами суннатии мазаҳи ханафӣ пуштибонӣ мекард, тавачҷуҳи эмиссарҳои хориҷӣ ва ҳаракату гуруҳҳои ифротгароӣ диниро бештар ҷалб намуда буд. Аҳолӣ ва макоти давлатӣ он замон ба мӯқовимат бо мавҷи таблиғоти аз ҷониби ҳаракатҳои ифротгаро амалишуда омода набуданд. Роҳандозии эътиқоди гуногунро, ки ба ташаққули гуустариши ҳаракатҳои тундгаро ва гуруҳҳои ифротӣ мусоидат кард, ҳақ кас интизор набуд.

Аз ҷониби дигар, дар солҳои 90-уми асри XX теъдоди зиёди шаҳрвандони кишвар ба мамлакатҳои мусулмонӣ сарфар намуда, дар муассисаҳои динии он кишварҳо маълумоти динӣ гирифтанд. Ҳамзамон, аз ҷониби рекрутҳо (ҷалбкунандагон) и ҳаракату созмонҳои мухталифи ифротиву тундгаро ҷалб гардида, ҳангоми ба Ватан баргаштан даст ба тахрибориву ташвиқоту тарғиботи идеологияи ба ҷомеаи мо бегона заданд. Бархе муҳасиле, ки дар хориҷи кишвар маълумоти динӣ ба даст оварда буданд, дар масҷидҳои кишвар ба ҳайси имомхатиб ва дар дигар вазифаҳои фаъолият намуда, дар пайи ҷалб ва раҳгум занондани шаҳрвандон шуданд. Намоёндогони гуногуни кишри ҷомеа, хусусан ҷавонони ноогоҳ ва раҳгумзада, зери таъсири гуруҳҳои ифротӣ ва тундгаро қарор гирифтанд.

Аъзои фаъоли ин гуна созмон гуруҳҳо хангоми қабул ба сафи ташкилот ва ё ҷараёниҳои динӣ ҷун қонда ба ҷавононе, ки нав ба омӯзиши асосҳои динӣ шуруъ намудаанд, тавачҷуҳи хоса зоҳир мена-

«ҷиҳод» талқин намоянд. Агар эмиссарҳо дарк намоянд, ки шахси ҷалбшаванда дар ақсари масъалаҳои муҳим бо онҳо маквеи ягона дорад, пас аз чанд санҷиш ҷалбшавандаро барои пайвастан ба сафи



муданд. Онҳо қӯшиш мекарданд, ки дар шури ҷунун ҷавонон дар бораи мӯносибати ноодилона нисбат ба мусулмонон андешаву афкори нодуруст эҷод кунанд ва ба онҳо таъсири тахрифшудаи доғмаҳои исломӣро дар бораи зарурати ҳиҷрат ва

созмони террористӣ даъват мекунанд. Аз ин рӯ, терроризму ифротгароӣ, таассуби диниву ҳуруфотпарастӣ, барангехтани кинаву адоваати динӣ-мазаҳабӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳаракату ҷараёниҳои ифротгароӣ таомӯлҳои хатарнокӣ ҷаҳони имрӯз

(Идома аз саҳ. 1)

Панҷум, истифодаи васеи зеҳни сунӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо ва низоми бақайдгирии давлатӣ.

Шашум, андешидани ҷорҳои дар самти таъмин намудани амниятии киберии маҳанҷҳои маълумот.

Ҳафтум, ташаққули додани соҳибқори рақамӣ ва рушди савдои электронӣ.

Барои амалӣ шудани ин пешниҳодҳо ислоҳоти соҳаи маорифи кишвар зарур аст. Зиёд намудани соати фанҳое, ки ҷаҳонбинии илмиро васеъ менамоянд, бояд мадди назар бошад. Зиёд кардани соати фанҳои мантиқ, фалсафа, ҷомеашиносӣ, этика, эстетика дар мактабҳои олии боиси ташаққули ҷаҳонбинии илмӣ ва мафқураи солими ҷавонон мегардад. Президенти кишвар борҳо таъкид намудаанд, ки дар ҷаҳони мӯсири таҷно тавонистани хондану навиштан нишонии босаводӣ нест. Ҳар як ҷавони тоҷик бояд на камтар аз ду забонро донанд ва технологияи компютерио аз худ намояд.

РАҲНАМОИ ЗИНДАГИИ ПУРСАОДАТ

Хушбахтона, солҳои охир ба баланд бардоштани завқи китобхонӣ, таъвияти нури зеҳинӣ, дарёфти ҷеҳраҳои нави суҳанвару суҳандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳмии эҳсоси ҳудогоҳию худшиносӣ, тамили захираи луғавӣ ва мусоидат ба рушди ҷаҳони маънавии сокинони кишвар Озмуни ҷумҳуриявӣ «Фуруғи субҳи донӣ китоб аст» тахриқ бахшид.

Барои амалисозии «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ Озмуни ҷумҳуриявӣ «Илм - фуруғи маърифат» мусоидат намуд. Инчунин, бо мақсади муаррифи фарҳанги волои миллати тоҷик, таблиғ ва эҷоби санъати миллий, эҳтиром ва арҷгузори ба суннати неки аҷодӣ, баланд бардоштани сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, маҳорати касбии ҳунари мусаввирӣ, ҳайкалтарошӣ, ороишгарӣ ва либосдузӣ Озмуни ҷумҳуриявӣ «Тоҷикистон - Ватани азияи ман» ҳар сол баргузӯр мешавад.


Дар Паём Президенти ҷумҳурии рушди илму маорифро қалиди пешрафти ҷаҳаи соҳаҳо ва омилҳои муҳимтарини таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардо бо саводати ҷомеа номиданд. Дастирии таҳқиқоти илмӣ тавассути боло бурдани меъёри маблағгузори он, таъсири марказҳои мӯсири илмӣ, озмоишгоҳҳо ва

ба роҳ мондани ҳамқори мӯсасисаҳои илмӣ бо истеҳсолот дар давраи минбаъда муҳим арзёбӣ гардид.

Таъкид шуд, ки дар се соли охир дар мамлакат беш аз 1500 иншооти соҳаи маориф, яъне мӯсасисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ, 660 иншооти соҳаи тандурустӣ, 480 иншооти варзӣ, 175 иншооти фарҳангу фарогат ва ҳазорҳо иншооти дигари истеҳсоливу иҷтимоӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд.

Иловатан, барои дастгирии соҳаи маориф ва бо мақсади боз ҳам бештар намудани сатҳи неку-аҳолии мардуми кишвар ва таъвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии

ҳалқи қуҳанбунёдамон, эҳё намунаи онун аънаҳои неки миллий, тарғиби осори ниёгон ва ҳифзи ёдгориҳои моддиву маънавии миллати азиямон яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон мебошад. Бо ин мақсад Пешво миллат дар Паём ба истифода додани Китобхонаи миллий, шабакаҳои телевизионӣ, таъмиру навсозии беш аз 100 ёдгори таърихию фарҳангии дараҷаи миллий ва байналмилалӣ, таъсири Агентӣ оид ба ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангиро алоҳида зикр намуданд. Таъкид гардид, ки мӯсасисаҳои соҳаи фарҳанг бояд дар маркази диққати алоҳида қарор дошта бошанд. Зеро «Фарҳан-



аҳоли аз 1-уми сентябри соли 2025 машии кормандони мӯсасисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30 фоиз зиёд мешавад.

Роҳбари давлат соли 2024-ро соли дастовардҳои хуби иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ номиданд. Дар баробари ин, зикр карданд, ки «бо вучуди пешравиҳо, Ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо ва мақмоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор карда мешаванд, ки иҷрои саривақтӣ бо сифати барномаву нақшаҳои қабулгардида ва дар ин замина рушди иқтисоди кишварро дар соли 2025-ум дар сатҳи на кам аз 8 фоиз таъмин намоянд. Илова бар ин, дар соли 2025-ум доир ба масъалаҳои пешгирии кардани таъсири хавфҳои эҳтимоли ба иқтисоди миллий, ташаққули «иқтисоди сабз», рақамкунони хизматрасониҳои давлатӣ ва истифодаи васеи ҳисоббарбаркунҳои ғайринақдӣ тадбирҳои мушаххас андешаида шаванд».

Аз рӯзиҳои аввали истиқлоли давлатӣ арҷгузори ба таъриху фарҳанги пурифтхори гузаштаи

ги миллий ки заиф шуд, ҷояшро фарҳанги бегона пур мекунанд»,- таъкид намуданд Сарвари давлат.

Президенти ҷумҳурии дар Паём хотирнишон намуданд, ки иҷрои вазифаҳои гузашташуда ва бартараф намудани камбудиву мушкилоти мавҷуда аз тамоми ҳалқи Тоҷикистон ва дар навбати аввал, аъзои Ҳукумати, вакилони мардумӣ, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, хизматчиёни давлатӣ, аҳли зиё ва фаъолони ҷомеаи шахмату талоши боз ҳам бештарро тақозо мекунанд.

Дар маҷмӯъ, Паём Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санади муҳими стратегӣ таҳлили мебошад, ки дар он иродаи ҳалқ, манфиатҳои давлату мамлакат, вазъ ва дурнамои сиёсати дохилои хориҷии давлат ифодаи ёфтааст.

Насиба СОДИҚӢ,
раиси Кумитаи Маҷлиси намоёндогони Маҷлиси Олии оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон, доктори илмҳои фалсафа, профессор

ТАРБИЯИ ВАТАНДУСТИИ ҶАВОНОН

Василаи муҳими муқовимат бо терроризму ифротгароӣ

ва тарбияи дурусти кадрҳои ҷавон барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон ба шумор мераванд.

Дар баробари ин, Ҳукумати кишвар як қатор қонунҳо, барномаҳо, консепсияву стратегияҳои давлатиро қабул намудааст. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ватандустии шаҳрвандон», «Барномаи миллии «Ҷавонони Тоҷикистон», «Барномаи давлатии тарбияи ватандустии ва таҳмили хувияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027», «Барномаи рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон» аз ҳаҷон ҷумлаанд.

Тарбияи ватандустии ва таҳмили хувияти миллии ҷавонон аз ҷузъҳои таркибии ҷараёни тарбия ба ҳисоб рафта, ҷавонорро ба роҳи сардоқат ба Ватан, эҳтиром ба арзишҳои миллий, ҳудогоҳию ҳештаншиносӣ ва масъулияти баланди шаҳрвандӣ ҳидоят менамояд. Хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи марзу буми кишвар ва таъмири оромиву осоиштагии ҷомеа аз доштани ҳисси баланди ватандустию меҳанпарастӣ ва ҳудогоҳии миллий дарак медиҳад.

Дар ҷавоб ба дастигирии мунтазими Пешво миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавонони моро зарур аст бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва қарзи пурифтхори фарзандони худ Ватанро дӯст дошта, аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлоли кишвар ифтихор намоянд, барои ҳифзи тамиятҳои аризи Тоҷикистон ҳамеша омода бошанд.

А. САЛИМОВ,
ҳодими калони илми Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиеи ва Азрупуни АМИТ



АЗ НИШАСТҲОИ МАТБУОТӢ

МУОМИЛОТИ МОДДАҲОИ ПСИХОТРОПӢ ЗИЁД ШУДААСТ

- Соли 2024 аз муомилоти ғайриқонунӣ 504 килою 353 грамм маводи нашъаовар мусодира гардид, ки нисбат ба соли 2023-юм 9 килою 256 грамм (2 фоиз) зиёд мебошад. Гарчанде соли 2024 мусодираи маводи нашъаовар аз рӯи микдор кам шуда бошад ҳам, вале мусодираи моддаҳои психотропӣ синтетикӣ, ки хатари бештар доранд, 110 килограммро ташкил дода, нисбат ба соли 2023-юм 41 килограмм (59 фоиз) зиёд аст, - хабар дод директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Зафар Самад зимни нишастӣ матбуотӣ.

Мутубики маълумоти оморӣ соли 2024 аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии ҷумҳурӣ 22314 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки аз онҳо 839 ҷиноят вобаста ба маводи нашъаовар аст ва нисбат ба соли 2023-юм 140 ҷиноят зиёд мебошад. Ҷамчунин, бо мақсади қатъ намудани фаъолияти ҷиноятии шахсон алоҳида ва гурӯҳҳои муташаққили ҷиноятпеша, ки ба воридсозӣ ва паҳнкунии маводи нашъаовар машғуланд, аз ҷониби қорандони агентӣ фаъолияти 32 гурӯҳи ҷиноятӣ дар ҳайати 83 нафар ошкор ва қатъ карда шудааст.

Тибқи оморӣ расмӣ то 1 январи соли 2025 дар ҷумҳурӣ 4014 нафар нашъаманд дар қайди наркологӣ қарор доранд, ки нисбати соли 2023-юм 146 нафар ё 3,5 фоиз коҳиш ёфтааст.

Дар фарҷоми нишастӣ матбуотӣ дар бухори махсуси агентӣ бо иштироки комиссияи махсус ва дар ҳузурӣ намоёндогони воситаҳои ахбори омма 255 килограмм маводи нашъаовар бо роҳи сӯзонидан нобуд карда шуд.

М. ЗОКИР, «Садон мардум»



ФЕҲРИСТИ СОҲИБКОРОНИ БОВИЧДОН ТАҲИЯ МЕШАВАД

Дар нишастӣ матбуотӣ Агентии стандартизатсия, метрология ва назорати савдо назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд, ки соли 2024 низ бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти пастсифат эмин нигоҳ дошта шуда, эътимоди шаҳрвандон ба ин ниҳод афзоиш ёфтааст. Бемайлони афзудани мурочиати мардум дар робита ба нақзи ҳуқуқи истеъмолӣ ба «Тоҷикстандарт» далели ин гуфтаҳо арзёбӣ гардид.

Роҳбарияти агентӣ ихроҷи қаноатмандӣ қарданд, ки дар заминаи тавсеаи қорҳои фаҳмондадихӣ сатҳи масъулиятшиносии соҳибкорон бештар гардида, тибқи дархости дахлӣ соҳибкор ба анбори нигоҳдорӣ муваққати агентӣ зиёда аз 225 000 кг маҳсулоти гуногуни хӯрокворӣ, ки муҳлати истеъмолашон гузаштааст, супорида шуд.

Соли 2024 дар озмоишгоҳҳои санҷиш ва андозагирӣ воситаҳои ченаки агентӣ 438 466 воситаи ченак аз санҷиш гузаштаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли пешин 66230 адад зиёд мебошад. Аз ин 303 803 ададро воситаҳои ченаке ташкил медиҳанд, ки хангоми баҳисобиғири сӯзишворӣ нуруи барқ истифода мешаванд.

Маълум гардид, ки соли 2024 озмоишгоҳҳои ташхиси маҳсулоти нефтии агентӣ дар 5396 ҳолат 1 159 986 тонна маҳсулоти аз ташхис гузаронида, дар 78 ҳолат 220,6 тонна сӯзишворӣ (аз рӯи нишондоди адади октанӣ, микдор сулфур ва таркиби фраксионӣ) ва антифриз (аз рӯи ҳарорати яхбандӣ) ғайристандартӣ эътироф шуд.

Бо назардошти таҷрибаи дигар давлатҳо муаллифи сатрҳо пешниҳод намуд, ки бамаврид аст, агар «Тоҷикстандарт» барои таҳияи феҳристи соҳибкорони бовиҷдон мамлакат иқдом намояд. Масъулин ин пешниҳодро хуб пазируфта таъкид намуданд, ки соҳибкоронро ҳамаҷониба дастгирӣ бояд кард, то ҳавасманд шаванду беш аз пеш баҳри рушди мамлакат саҳмгузорӣ намоёнд.

Д. АБДУЛЛО, «Садон мардум»

ШУМОРАИ ЗАНОНИ РОҲБАР БА 25% РАСОНИДА МЕШАВАД

Аз 18 ҳазору 801 хизматчи давлатӣ 4 ҳазору 849 нафарро занон ташкил дода, дар вазифаҳои роҳбарикунанда аз 5 ҳазору 955 як ҳазору 146 нафар занон мебошанд.

Дар ин бора зимни нишастӣ матбуотӣ раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода иттилоъ дод.

Соли 2024 барои занон-хизматчиёни давлатӣ аз ҷониби Кумитаи кор бо занон ва оила омӯзонидани на кам аз 2 забони хориҷӣ, маҳорати суҳанварӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва коргузорӣ дар идораи давлатӣ, барои қорандони дастгоҳи марказии кумита ва занону духтарони ва зорату идораҳои даврии омӯзишии роғон, барои занону духтарони

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ даврии омӯзишии «Малакаи роҳбарӣ», «Мактаби сарварӣ», барои намоёндогони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумию ибтидоӣ, миёнаи касбӣ ва олии ҷумҳурӣ маҳфили доимоамалкунандаи «Зан - роҳбар» ва барои донишҷӯдухтарони фаъоли аълохон ва лаёқатманди донишгоҳу донишқадаҳои олии мамлакат даврии омӯзишии «Мактаби сарварони ҷавон» амалӣ гардидааст.

- Қорабиниҳои баргузорнаму да бо як мақсад: амалӣ намудани ҳадафҳои «Стратегияи миллии рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030», аз ҳисоби занон ва духтарони болаёқат ба 30 фоиз расонидани шумораи хизматчиёни давлатӣ ва ба 25



фоиз расонидани кадрҳои роҳбарикунанда доир шуданд, - гуфт Бунафша Файзиддинзода.

Г. РАҲМОҶОВА, «Садон мардум»

АГЕНТӢ РАҚАМИКУНОНИРО ОҶОЗ НАМУД

- Дар ҷумҳурӣ шумораи нафақагирон ба ҳолати 1 январи соли 2025-ум 836 ҳазору 690 нафар ва нафақагирони маъюб 167 ҳазору 108 нафар ва аз ҷумла гурӯҳи яқум - 17 965, гурӯҳи дуҷум - 82 068, гурӯҳи сеҷум - 33041, маъюбони то 18-сола - 34 034, маъюбон ва иштирокиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ 21 нафар ва шумораи иштирокиёни Ҷанги дуҷуми ҷаҳон дар ақибоҳ 140 нафарро ташкил медиҳад, - хабар дод директори Агентии сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Ҳалимзода зимни нишастӣ матбуотӣ.



Гуфта шуд, ки соли гузашта бинобар татбиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 «Дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи иҷтимоӣ ва ҳақҳои аҳоли ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии қорандони ташкилоти бучетӣ, андозаи нафақа ва

стипендия» аз 1 июли соли 2024 аз ҷониби агентӣ нафақаҳои сугуртаи, меҳнатӣ, иҷтимоӣ ва инчунин, иловапулӣ ба онҳо 30 дарсад аз андозаи муқарраршуда бозҳисобӣ (индексатсия) карда шуд. Пас аз амалисозии фармони мазкур андозаи нафақаи 775008 нафар нафақагироне, ки нафақаи сугуртаи, меҳнатӣ иҷтимоӣ мегирифтанд, мавриди бозҳисобӣ қарор гирифта, дар натиҷа андозаи миёнаи нафақаҳои сугуртаи 290 244 нафар аз 368,68 сомонӣ ба 475,75 сомонӣ, нафақаи меҳнатӣ 294 530 нафар аз 445,34 сомонӣ ба 583,27 сомонӣ, нафақаи иҷтимоӣ 190 234 нафар аз 259,62 сомонӣ ба 349,45 сомонӣ баробар карда шуд.

- Агентӣ ҳоло тибқи имкониятҳои молиявӣ ва иқтисодӣ меҳнатӣ маъсалаи рақамикунони соҳаро оғоз намунадааст, ки ин иқдоми самовар маҳсуб мебад, - зикр кард А. Ҳалимзода.

Ш. ҲУСЕЙНЗОДА, «Садон мардум»

ХОРУҶ, ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ САНОАТӢ БА МАБЛАҶИ 53 697 600 СОМОНӢ



Соли гузашта ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Хоруғ 53 млн. 697 ҳазору 600 сомонино ташкил дода, теъдоди қорхонаҳои саноатӣ дар шаҳр ба 47 адад расид.

Дар ин хусус раиси шаҳри Хоруғ Ризо Назарзода зимни нишастӣ матбуотӣ иттилоъ дода, қайд кард, ки соли 2024 дар Хоруғ 10 қорхонаю қоргоҳи нав бо 102 ҷойи қор мавриди истифода қарор гирифтанд.

Номбурда вобаста ба нақшаи қисми даромади бучети шаҳр тавзеҳ дод, ки он дар ин давра бо назардошти андозаи иҷтимоӣ ғайрибучетӣ 105 фоиз иҷро гардид ва ба бучет 120,1 млн. сомонӣ ворид шудааст. Қисми хароҷоти бучети шаҳр бошад, 99,9 фоизро ташкил дод.

Р. Назарзода дар робита бо вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ афзуд, ки феълан шумораи постерминалҳо ва QR-рамзҳо дар ҳудуди шаҳр ба 560 адад расонида шуда, нисбат ба соли 2023-юм 189 адад зиёд мебошанд. Инчунин, 79 956 корти бонкӣ ба муомилот бароварда шуда, ҳоло 20 ҳазор сокини шаҳр корти бонкӣ дорад.

М. ИМОМНАЗАР, «Садон мардум»

ДТИТ. ТАЪСИСИ ЯҚ ФАКУЛТЕТУ 5 ИҲТИСОСИ НАВ



Донишқадаи тиббӣ-иҷтимоӣ Тоҷикистон нақша дорад дар оянда бо назардошти талаботи факултети бозмӯзӣ ва тақмили ихтисос додани донишҷӯён, ки дар он омӯзиши як қатор ихтисосҳои нави ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат ба роҳ монда мешавад. Ҷамчунин, вобаста ба «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» таъсиси панҷ ихтисоси наву дар назар дошта шудааст.

Дар ин бора Зарина Ибодзода, ректори донишқада, зимни нишастӣ хабарӣ иттилоъ дод.

Айни ҳол дар донишқада 29 кафедра фаъолият дорад, ки аз ин 5 кафедра соли қорӣ таъсис дода шудааст.

Соли 2024 ба донишқада 863 нафар қабул карда шудаанд, ки 96,4 фоизи нақшаи қабулро ташкил медиҳад. Дар заминаи таҳсилоти миёнаи касбӣ (самти тиб) идомаи таҳсил 67 нафар ва дар шакли таҳсилоти дуҷум (баъди таҳсилоти олии касбӣ) 12 нафар қабул карда шуданд. Дар умум, қабул 942 нафарро ташкил медиҳад, ки 58 нафарашон шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд.

Г. РАҲМОҶОВА, «Садон мардум»

ПАРВОЗҶОИ ТРАНЗИТӢ 87 ДАРСАД АФЗУД

Соли 2024 аз фурудгоҳҳои байналмилалӣ Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ дуру наздик ширкати ҳавопаймои ватанӣ ва 12 ширкати ҳавопаймои хориҷӣ мунтазам парвоз намуна, ба 3 миллиону 362 ҳазор мусофир хизмат расондаанд, ки нисбат ба соли пеш 8,6 дарсад кам мебошад. Дар ин бора директори Агентии авиатсияи граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода зимни нишастӣ матбуотӣ иттилоъ дод.



Бино ба гуфти ӯ, дар ин давра Фурудгоҳи байналмилалӣ Душанбе аз ҳама бештар хизмат расонидааст. Дар ин фурудгоҳ ба 2 миллиону 338 ҳазор мусофир хизмат расонида шуд, ки нисбат ба соли 2023-юм 5 дарсад зиёд аст. Ҷамчунин, дар ин давра бор ва почтаи аз ҷониби терминали боркашонӣ фурудгоҳ қабулгардида 2614,4 тоннаро ташкил дод, ки 346,8 тонна бори содиротӣ ва 2614,4 тонна бори воридотӣ мебошад.

Иттилоъ гирифтанд, ки соли сипаришуда КВД «Тоҷикаэронавигатсия» ба 71 ҳазору 459 ҳавопаймои хизмат расонидааст, ки нисбат ба соли 2023-юм 37,8 дарсад зиёд мебошад. Сабаби зиёд шудани парвозҳо ба афзудани ҷуғрофияи парвозҳо ва зиёдшавии парвозҳои транзитӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймои ватанӣ хориҷӣ вобаста мебошад. Дар ин давра 48 ҳазору 562 парвози транзитӣ ағҷом дода шудааст, ки 87 дарсад зиёд мебошад.

Ширкати ҳавопаймои «Тоҷик эйр» моҳи октябри соли 2024 дар хатсайри Душанбе - Хоруғ ва моҳи январӣ соли равон дар хатсайрҳои Душанбе-Қўлоб ва Душанбе-Панҷакент парвозҳои мунтазам оғоз намуна, нақша дорад, ки дар оянда ба дигар мунтақаҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар хатсайрҳои Душанбе - Ванҷ, Душанбе - Рашт ва Душанбе - Лахш, низ парвозҳо ба роҳ монанд.

Ш. АТОБУЛЛОВ, «Садон мардум»



ВОСЕЪ. ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ САНОАТӢ АФЗУД

Бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани Ҷашни 35-солагии Истиқлолияти давлатӣ соли 2024 аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ ва мардони саховатпешаи ноҳия 74 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуд.

Ин нуктаро раиси ноҳияи Восеъ Ҷамшед Шарифзода дар нишастӣ матбуотӣ зикр намуна, гуфт, ки аз 408 иншооти нақшавӣ то имрӯз 281 иншоот ба истифода дода шуд. Аз ҷумла, 241 иншоот аз тарафи соҳибкорон ва 40 иншоот аз ҳисоби лоиҳаҳо мебошад. Дар соли 2024-ум дар ноҳия 104 иншоот ба истифода дода шудааст.

Барои сохтмони хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ 20 қарор ба тасвиб расида, айни замон дар 8-тои он қорҳои сохтмонӣ идома доранд.

Зикр шуд, ки соли 2024 нақшаи қисми даромади бучет ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба андозаи 105,5 фоиз таъмин гардида, бақияпулҳои қарзи андоз ба 1 декабри соли 2024-ум 17 миллиону 178 ҳазору 390 сомонино ташкил дод, ки нисбат ба аввали соли 2024-ум 513 ҳазору 420 сомонӣ кам гардидааст.

Иттилоъ дода шуд, ки дар давраи ҳисоботи

истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 225 миллиону 341,7 ҳазор сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба соли қаблӣ 39 миллиону 736,7 ҳазор сомонӣ зиёд аст. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 2 миллиарду 123 миллиону 808,9 ҳазор сомонӣ расидааст.

Соли 2024 аз тарафи кишоварзони ноҳия ба хориҷи кишвар 2680 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот шудааст. Дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ ноҳия 57706 сар қорвои қалони шохдор, аз ҷумла 31084 сар модагов, 131565 сар бузу гӯсфанд, 73693 сар паранда ва 1989 сар асп мавҷуд буда, дар ин давра 8618 тонна гӯшт, шир - 52802, пашм - 351, пилла - 4,2, асал - 54, моҳӣ - 121 тонна ва тухм 7 миллиону 528,7 ҳазор дона истеҳсол гардидааст.

И. РАҶАБАЛӢ, «Садон мардум»

ФАКУЛТЕТИ НАВ ДАР ДТТ

Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академики М. С. Осимӣ бо мақсади омода намудани мутахассисони баландихтисоси соҳавӣ факултети технологияи химиявӣ ва металлургия таъсис додааст.



Дар ин бора Қудрат Давлатзода, ректори донишгоҳ, зимни нишастӣ хабарӣ иттилоъ дода, илова намуна, ки моҳи августи соли 2024 номи факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба факултети технологияҳои рақамӣ, системаҳо ва ҳифзи иттилоот иваз карда шуд.

- Дар факултетҳои наву шароити таълим фароҳам шуда, умед аст, ки дар раванди эълони «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» кадрҳои соҳибтаҳассус ва дар бозори меҳнат рақобатпазир омода мешаванд, - афзуд ректори донишгоҳ.

Г. РАҲМОҶОВА, «Садон мардум»



ДДД. МАОШИ ОМУЪЗГОРОН 10 ФОИЗ ЗИЁД ШУД

- Аз якуми январӣ соли 2025 музди меҳнати ҳайати профессорон, омӯзгорон ва қорандон аз ҳисоби маблағҳои махсуси донишгоҳ 10 фоиз зиёд карда шуд, - гуфт зимни нишастӣ матбуотӣ ректори Донишгоҳи давлатии Данғара Шуқрулло Ҳайрзода.

Соли 2024-ум 12 омӯзгори донишгоҳ рисолаҳои номзадӣ худро дифоъ намуданд. Донишгоҳ аз аккредитатсияи институционали байналмилалӣ гузашта, соҳибӣ сертификати байналмилалӣ гардидааст.

Иттилоъ дода шуд, ки соли 2024 омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуна, се нафар соҳибӣ ҷоизаи Озмунӣ ҷумҳуриявӣ «Фуруғи субҳи донӣ китоб аст», як нафар ҷоизадори Озмунӣ ҷумҳуриявӣ «Тоҷикистон - Ватани азизи ман» гардиданд.

И. РАҶАБАЛӢ, «Садон мардум»



ДБЗҲТ. РОҲАНДОЗИИ 13 ИҲТИСОСИ НАВ ВА ОМУЪЗИШИ ЗАБОНҶОИ ИСПАНИЮ ИТАЛИЯВӢ

назарзода дар нишастӣ матбуотӣ. Аз шаш забонҳои ҷаҳонӣ, ки аз ҷониби Созмони Милалӣ Муттаҳид эътироф шудаанд, то имрӯз ду забон - испанию ва италиявӣ дар донишгоҳи омӯзонда намешуд. «Аз ин рӯ, тасмим гирифтанд омӯзиши ин забонҳоро роҳандозӣ намоём», - афзуд ректори донишгоҳ.

шартномавӣ қабул шудаанд, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли 2023-юм 10 дарсад зиёд мебошад. Дар ин муддат, ҷамчунин, 105 воҳиди қорӣ таъсис ёфт.

Бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои президентӣ мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди донишгоҳи миғазия ва маркази инкишофи қўдак таъсис дода шуд, ки соли аввали фаъолият 204 нафар ба таҳсил фаро гирифта шудаанд.

М. СОЛИҶЗОДА, «Садон мардум»

Зикр гардид, ки соли 2024 ба донишгоҳ 316 нафар ба гурӯҳҳои бучетӣ ва 1244 нафар ба

ДИҚҚАТ, ОЗМУН!

КУМИТАИ ЗАБОН ВА ИСТИЛОҲОТИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои ишғоли мансабҳои холии зерини маъмурии хизмати давлатӣ ОЗМУН эълон менамояд:

1. Муdiri бахши молия ва хоҷагидорӣ – 1 ҷой.

Талаботи тахассусӣ барои довлалаботи:

- тахсилоти олими касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиқаи умумии меҳнатӣ аз рӯйи ихтисос;
- донишони Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофгардида, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», кор бо компютер, донишони ба риоя намулдани «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ» ҳатмист. Донишони забонҳои хориҷӣ ба назар гирифта мешавад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- Маоши мансабӣ - 1700 сомони иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯйи қадвали ягонаи тарифгузорӣ.

- донишони Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофгардида, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», кор бо компютер, донишони ба риоя намулдани «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ» ҳатмист. Донишони забонҳои хориҷӣ ба назар гирифта мешавад;

- доноси ва малакаи роҳбарӣ, идоракунии банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

- Маоши мансабӣ - 1914 сомони иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯйи қадвали ягонаи тарифгузорӣ.

2. Сармухтарисии шӯъбаи таҳлили ҳуқуқӣ – 1 ҷой.

Талаботи тахассусӣ барои довлалаботи:

- тахсилоти олими касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ аз рӯйи ихтисос;
- донишони Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва

- тахсилоти олими касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
- донишони Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофгардида, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», кор бо компютер, донишони ба риоя намулдани «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ» ҳатмист. Донишони забонҳои хориҷӣ ба назар гирифта мешавад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- Маоши мансабӣ - 1700 сомони иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯйи қадвали ягонаи тарифузорӣ.

3. Мутахассиси бахши умумӣ – 1 ҷой.

Талаботи тахассусӣ барои довлалаботи:

- тахсилоти олими касбӣ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад.
- донишони Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофгардида, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», кор бо компютер, донишони ба риоя намулдани «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ» ҳатмист. Донишони забонҳои хориҷӣ ба назар гирифта мешавад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- Маоши мансабӣ - 1112 сомони иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯйи қадвали ягонаи тарифузорӣ.

- донишони Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофгардида, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», кор бо компютер, донишони ба риоя намулдани «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ» ҳатмист. Донишони забонҳои хориҷӣ ба назар гирифта мешавад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.
- Маоши мансабӣ - 1112 сомони иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯйи қадвали ягонаи тарифузорӣ.

Аз довталабон ҳуҷҷатҳои зерин талаб карда мешаванд:

- аризаи шахсӣ ба номи раиси

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- варақаи шахсии баҳисобири кадрҳо (бо 2 дона акси андозаи 4x6);
- тарҷумай ҳол;
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи тахсилот;

- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ (ба ғайр аз ҳолатҳои, ки шахс собиқаи меҳнатӣ надорад);
- маълумотнома дар бораи вазъи саломати (шақли 038 УЕ);

- нусхаи гувоҳнома дар бораи рақами мушаххаси андозсупоранда;
- эълония оид ба даромадҳо ва вазъи молумулки худ;
- нусхаи шиноснома;
- ҳислатнома аз ҷойи қори қаблӣ;
- маълумотнома аз ҷойи истиқомат;

- маълумотнома оид ба доғи судӣ нашоштан;
- нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро адо намудаанд);
- маълумотнома (объективка);
- парванда (лифофа – 1 адад).

Озмун аз се марҳила иборат аст:

- марҳилаи якум – омӯзиши ҳуҷҷатҳои довталабон;
- марҳилаи дуюм – гирифтани қори ҳатӣ;
- марҳилаи сеюм – саволу ҷавоб бо ҳар як довталаб.

Шахсоне, ки аз марҳилаҳои якум ва дуюм намегузаранд, ба марҳилаи сеюми озмун даъват карда намешаванд ва ҳуҷҷатҳои баргардонидида мешавад.

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25 (бинои Муассисаи давлатии «Тоҷикфильм» ошэнаи сеюм), индекс: 734013, телефон/факс: 227-59-38, 227-59-28, 227-78-29, почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj, сомона: www.kumitaizabon.tj

Ҳуҷҷатҳо аз тарафи ҳадамоти кадрӣ кумита дар муҳлати 21 рӯз баъди чопи аввалини эълон қабул карда мешаванд.

БА ТАВАҚҚУҲИ ПУДРАТЧИЁН ВА МОЛРАСОНҲО!

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - мақомоти ваколатдор) ва ташилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмуни хариди номгуӣи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	№ ДИО	Ташкилоти харидор	Мавзуи харид	Усули харид	Навъи харид	Миқдори номгуӣ	Санаи анҷоми қабули дархостҳо
1	427122	Маркази саломатии ноҳияи Шаҳритӯз	Таҷҳизоти идоравӣ, тиббӣ ва маишӣ	Озмуни кушод	Мол	11	06.03.2025 15:10:20
2	427123	Муассисаи давлатии Маркази саломатии шаҳрии №3	Молҳои хоҷағӣ ва барқӣ	Озмуни кушод	Мол	20	06.03.2025 16:08:15
3	427124	Муассисаи давлатии «Экспедитсияи мубориза бар зидди малаҳ»	Заҳрдоруҳо, либоси муҳофизавӣ ва дорулошоҳо	Озмуни кушод	Мол	6	07.03.2025 08:50:55
4	427126	Муассисаи давлатии «Рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе»	Истеҳсол ва насби тахтаҳои баннерӣ бо навиштаҷот: корҳои васлқунӣ дар рӯшноӣ аз мониторҳои LED ва констуксияҳо бо тарҳҳои рӯшноӣ	Озмуни кушод	Хизматрасонӣ	1	07.03.2025 10:20:00
5	427127	Муассисаи давлатии «Рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе»	Тайёрқунӣ ва насби тахтаҳои баннерӣ бо навиштаҷот	Озмуни кушод	Хизматрасонӣ	1	07.03.2025 10:30:00
6	427128	Муассисаи давлатии «Маркази миллии тавонбахшии қудакони маъҷуб «Чорбоғ» дар ноҳияи Варзоб»	Молҳои хоҷағӣ, барқӣ, канселарӣ, сантехникӣ, уребҷаҳо, маводи гигиенаи шахсӣ ва хурокаворӣ	Озмуни кушод	Мол	68	07.03.2025 11:30:00
7	427129	Муассисаи давлатии «Рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе»	Маводи тарфғарӣ ва ноқил	Озмуни кушод	Мол	4	07.03.2025 12:00:00
8	427131	Идораи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	Сохтмони бинои мактаб барои 320 хонанда дар шаҳраки Сайхуни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров (сохтмони хати барқии баландишадати 10/0 4 кВ ва насби зеристҳои барқӣ)	Озмуни кушод	Кор	1	07.03.2025 13:41:50
9	427133	Идораи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	Сохтмони беморхона барои 40 кат, воқеъ дар ҷамоати деҳоти Далёни болои ноҳияи Деваштич (идомаи корҳои сохтмонӣ: корҳои заминӣ, оҳанубетонӣ, пардоздихӣ ва таъмир)	Озмуни кушод	Кор	1	07.03.2025 13:46:33
10	427134	Идораи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	Сохтмони бинои таълимӣ барои 360 хонанда дар назди МТМУ №44-уми ҷамоати деҳоти Далёни болои ноҳияи Деваштич (идомаи корҳои сохтмонӣ: корҳои оҳанубетонӣ, насби плитаҳо, хиштчинӣ, пардоздихӣ, корҳои бемпӯшқунӣ ва насби тирезаҳо)	Озмуни кушод	Кор	1	07.03.2025 13:53:24
11	427135	Идораи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	Сохтмони бинои маъмури дар назди Муассисаи давлатии «Нигордори иншооти сохташавандаи шаҳраки Сайхун» (идомаи корҳои сохтмонӣ: корҳои заминӣ, оҳанубетонӣ ва таъмир, огоҳқунӣ зидди сӯхтор, камераи назоратӣ ванаъси лавозимоти сантехникӣ)	Озмуни кушод	Кор	1	07.03.2025 14:03:44
12	427136	Идораи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	Сохтмони боғчаи бачагона дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ (кофтанӣ чуқурӣ барои тахкурсии бино ва корҳои оҳанубетонӣ)	Озмуни кушод	Кор	1	07.03.2025 14:08:59
13	427137	Идораи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	Сохтмони Маркази фарҳанги фароғатӣ дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ (идомаи корҳои сохтмонӣ: корҳои заминӣ, оҳанубетонӣ, бардоштани девор, пардоздихӣ ва таъмир, фарш, насби плитаҳо ва дару тирезаҳо)	Озмуни кушод	Кор	1	07.03.2025 14:13:21
14	427138	Идораи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	Сохтмони бинои иловагӣ дар Маркази саратоншиносии вилояти Суғд (идомаи корҳои сохтмонӣ: корҳои оҳанубетонӣ ва бардоштани девор)	Озмуни кушод	Кор	1	07.03.2025 14:20:04
15	427139	Идораи сохтмони асосии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд	Сохтмони қасри варзӣ Суғд-Арена дар шаҳри Хучанд (идомаи корҳои сохтмонӣ: корҳои заминӣ ва оҳанубетонӣ, хиштчинӣ ва насби деворҳои муҳофизатӣ)	Озмуни кушод	Кор	1	07.03.2025 14:34:13
16	427130	Муассисаи давлатии «Истифодабарии роҳҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе»	Маводи хоҷағидорӣ, моеъҳои шуянда, гармунаки равганин, асбобҳои дастӣ, масолеҳи сохтмонӣ, ароба ва ранги равганин	Озмуни кушод	Мол	34	07.03.2025 16:46:46

Озмуни харид дар Портали хариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон <https://eprocurement.gov.tj> баргузор мегардад.

Довталабон барои иштирок дар озмун бояд дар Портали хариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шаванд. Бақайдгирӣ роғдон анҷом дода шуда, довталабон метавонанд барои кумак барои бақайдгирӣ

ва иштирок дар озмунҳо ба Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагони Портал муроҷат намоянд.

Довталабоне, ки хоҷиши дар озмун иштирок кардандоранд, баъди супоридани ҳақиқӣ бебозғашт тавассути филиалҳои КВД БА ҚТ «Амонатбанк» ё барномаи мобилии «Амонатмобил», ҳуҷҷатҳои тендери худро бояд то вақти дар сӯҳбаи «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»

муайяншуда пешниҳод намоёнд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ - 22.

Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагони Портали хариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 446000304.

КОРХОНАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТӢ ОИД БА ТАШКИЛИ ФУРӢШИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ КУМИТАИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА ИДОРАИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

11-уми марти соли 2025 музоядаи №11-ро оид ба фурӯши амволи мусодирагардида барпо менамояд

№	Номгуӣи амвол	Ҳолати воқеӣ	Воҳиди ченак	Миқдор	Нархи ибтидоӣ (бо сомонӣ)
1.	Телефони мобилии тамгаи «Redmi Note 11»	истифодашуда	адад	1	400
2.	Телефони мобилии тамгаи «SAMSUNG A5»	истифодашуда	адад	1	200
3.	Телефони мобилии тамгаи «SAMSUNG»	истифодашуда	адад	1	30
4.	Телефони мобилии тамгаи «SAMSUNG»	истифодашуда	адад	1	100
5.	Телефони мобилии тамгаи «SAMSUNG»	истифодашуда	адад	1	100
6.	Телефони мобилии тамгаи «NOKIA»	истифодашуда	адад	1	150
7.	Блоки системавии компютер	-	адад	1	400

Қабули дархостҳо барои иштирок кардан дар савдо ва ба қайд гирифтани иштирокунандагон аз рӯзи нашр шудани эълони мазкур дар Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба ташкили фурӯши амволи давлатии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Техрон-21, ошэнаи 2-юми «Маҷмааи амвол» оғоз ёфта ва як соат пеш аз саршавии музояда анҷом меёбад.

Ҷои баргузоришавии музояда - шаҳри Душанбе, кӯчаи Техрон-21, тел: 221-73-74. Фурӯш бо усули англисӣ сурат мегардад. Музояда соати 10⁰⁰ барпо мегардад. Пардохти кафолатнок барои иштирок кардан дар музояда ба 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои як лот баробар аст. Пардохти

кафолатнок ғайринақдӣ ба суратҳисоби корхона гузаронида мешавад